



Протоколи Маҷлиси Гурӯҳи РЕАКТ
29 - уми декабри соли 2011

Ситод оид ба Ҳолатҳои Фавқулодда ва
Мудофиаи Гражданин минтақаи Кӯлоб

Маҳаллаи Борбад № 17, шаҳри Кӯлоб, вилояти Хатлон, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Иштирокчиён:

Рӯйхати иштирокчиён дар замимаи № 1

Рӯзнома:

1. Шиносӣ – Раиси маҷлис.
2. Маълумот ва навигарӣ оид ба офатҳои табиӣ дар минтақаи Кӯлоб – Сардори СҲФ ва МГ.
3. Муаррифии тадқиқоти зудамал оид ба амнияти озуқаворӣ, ки дар ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ ва Темурмалик - Самиев Мирзомурод, Роҳбари барномаҳои ташкилоти Оксфам
4. Ахборот аз тарафи шарикон.
5. Дигар масъалаҳо.

1. Шиносӣ

Сардори Ситод оид ба Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Гражданин минтақаи Кӯлоб, полковник Неъматов Рамазон маҷлиси навбатии гурӯҳи РЕАКТ-ро кушода, иштирокчиёноро хайру мақдам гуфт. Сипас, иштирокчиён худро ба якдигар шинос намуданд.

2. Маълумот ва навигарӣ оид ба офатҳои табиӣ дар минтақаи Кӯлоб

Мувофиқи маълумоти полковник Неъматов Рамазон дар моҳи декабри соли 2011 дар минтақаи Кӯлоб ягон ҳодисаи фавқулоддаи табиӣ ба қайд гирифта нашуд. Маълумотҳои лозимӣ ва огоҳиро доир ба тағйирёбии боду ҳаворо сари вақт дастрас намуда, ба Ситодҳои Ҳолатҳои Фавқулоддаи ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб пешниҳод намуда истодаем, ки ҳамаи мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои дахлдор дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд, ки ҳоло вақти боридаи барфу боронҳо аст. Минтақаи Кӯлоб худ дар як мавқеи географияе ҷойгир аст, ки ҳар як лаҳза ба вучуд омадани офатҳои табиӣ ба монанди омадани оби сел, фурумадани ярҷ ва баланд шудани сатҳи дарёҳо аз эътимол дур нест. Чуноне, ки аз як тараф дарёи Сурхоб ва аз тарафи дигар дарёи Ёхсӯ аз байни ноҳияҳо мегузарад. Дар натиҷаи боридаи барфу боронҳои моҳҳои октябр то декабри соли ҷорӣ, баъзе мавзӯҳои соҳили дарёи Сурхоб хароб гардид. Ҳоло дар якҷоягӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии

вилояти Хатлон ва ташкилоти зудамали минтақаи Кӯлоб, ки аз ҳисоби Вазорати Мелиоратсия ва Захираҳои Оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ меёбад, корҳои пешгириро дар соҳили дарёи Сурхоб дар тарафи Ҷамоати деҳоти Арал амалӣ намуда истодаем. Инчунин, сарбанди канали Ҳукумат аз тарафи дарёи Ёхсӯ, ки асосан барои обёрикунии заминҳо истифода мешавад, камтар хароб гардида аст ва барои барқарорсозӣ эҳтиёҷ дошт. Чунки заминҳои кишт ва деҳаҳои наздикии он зери хавфу хатар қарор дорад. Ҳоло, лоиҳаи пешгирӣ ва барқарорсозии сарбанди ин канал ба нақша гирифта шуда, техникаи корӣ барои пешгирӣ ва барқарорсозии сарбанд сафарбар карда шудааст, ки ягон ҳолати фавқулодда рӯй надиҳад. Мушкилии асосӣ бештар дар норасоии маводҳои сузишворӣ ба назар мерасад.

Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи огоҳкунии саривақтии аҳолиро дар деҳаҳои ҷойгиршудаи назди сойи Тебалай амалӣ намуда истодааст. Моҳи гузашта, таҷҳизотҳои лозимӣ ба монанди баландгӯяк, сиренаи дастӣ, сиренаи электрикӣ, телефони мобилӣ ба шахсони мутасадди деҳаҳои ҳадафнок тақсим карда шуд. Шахсони масъул омӯзонида шуданд ва ба онҳо дастурҳои лозимӣ расонида шуд ва онҳо дар ҳолати омодабош қарор доранд.

3. Муаррифии тадқиқоти зудамал оид ба амнияти озуқаворӣ, ки дар ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ ва Темурмалик - Самиев Мирзомурод, Ҳамоҳангсози барномаи неқӯаҳволии ташкилоти Оксфам

Моҳи ноябри соли 2011, бо дастгирии ташкилоти Оксфам ва ҳамкорони гурӯҳи РЕАКТ, тадқиқоти зудамал оид ба амнияти озуқаворӣ ба таври мусоҳиба дар байни 66 хонаводаи 9 деҳаи ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ ва Темурмалик гузаронида шуд. Инчунин бо намояндагони мақомотҳои давлатӣ ва мардуми деҳот вохӯриҳо гузаронида шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот чунинанд:

Захираи озуқавории хонаводаҳо:

- 46% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки маводҳои озуқавории онҳо (асосан орд ва гандум) ба муддати 1 моҳ мерасад,
- 39% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки маводҳои озуқавории онҳо аз 1 то 3 моҳ мерасад,
- 15% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки маводҳои озуқавории онҳо ба муддати 3 моҳи оянда мерасад,

Муқоисаи ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ нисбати соли гузашта:

- 61% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки ҳосили зироатҳои кишоварзӣ нисбати соли гузашта паст буд.
- 8% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки ҳосили зироатҳои кишоварзӣ нисбати соли гузашта хуб буд.
- 2% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки ҳосили зироатҳои кишоварзӣ нисбати соли гузашта баробар буд.
- 29% хонаводаҳо ҳосили зироатҳои кишоварзиро нисбати соли гузашта муқоиса карда натавонистанд.

Интизорӣ аз ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ дар соли оянда:

- 12% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки бо назардошти боду ҳаво ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар соли оянда паст хоҳад гардид,
- 14% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки бо назардошти боду ҳаво ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар соли оянда баланд хоҳад гардид,
- 5% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки бо назардошти боду ҳаво ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар соли оянда ба мисли имсола хоҳад гардид,
- 69% хонаводаҳо ҳосили зироатҳои кишоварзии соли ояндаро тахминӣ гуфта натавонистанд. (чунки фасли баҳор чӣ гуна меояд, номаълум аст)

Норасоии маводҳои хӯрока дар ду моҳи охир:

- 8% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки норасоии маводҳои хӯрокаро дар ҳамин ду моҳи охир дар соли гузашта мушоҳида намуданд,
- 92% хонаводаҳо ҷавоб доданд, ки норасоии маводҳои хӯрокаро дар ҳамин ду моҳи охири ҳамин сол мушоҳида намуданд,

Сабабҳои асосии норасоии маводҳои хӯрока дар ду моҳи охир чунинанд:

- 35% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки нархҳои маводҳои хӯрока дар бозор баланд гардидааст,
- 19% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки даромаднокии хонаводаҳо кам гардидааст,
- 23% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки даромади бештари худро дар беҳтар гардонидани вазъи саломатии худ хароҷот мекунанд,
- 14% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ кам гардид,
- 9% мусоҳибон ҷавоб доданд, ки равон кардани маблағҳои муҳочирон кам гардид,

Стратегияи ӯҳдабароии хонаводаҳо:

- 20% хонаводаҳо орд ва гандумро аз мағозаҳо қарз гирифта истодаанд,
- 39% хонаводаҳо маводҳои хӯрокаро аз мағозаҳо қарз гирифта истодаанд,
- 12% хонаводаҳо истеъмоли маводҳои ғизоноки хӯрокаро кам намуданд,
- 3% хонаводаҳо истеъмоли хӯрокаро дар давоми рӯз кам намуданд,
- 17% хонаводаҳо чорвои худро ба бозор бурда фурӯхта истодаанд,
- 9% хонаводаҳо харҷи маблағи барқароркунии саломатии худро кам намуданд,

Шумораи истеъмоли хӯрока аз тарафи аъзоёни оила дар давоми як рӯз:

- 70% хонаводаҳо дар давоми як рӯз 2 маротиба хӯрок истеъмол менамоянд,
- 17% хонаводаҳо дар давоми як рӯз 3 маротиба хӯрок истеъмол менамоянд,
- 13% хонаводаҳо дар давоми як рӯз 1 маротиба хӯрок истеъмол менамоянд,

Навъи маводҳои хӯрокаворӣ, ки аз тарафи хонаводаҳо дар давоми ҳафтаи гузашта истеъмол карда шуд:

- 13% хонаводаҳо маҳсулотҳои донагӣ истеъмол намуданд,
- 19% хонаводаҳо маҳсулотҳои сабзавотӣ ва картошка истеъмол намуданд,
- 38% хонаводаҳо ақаллан як маротиба дар як ҳафта қанд ва шакар истеъмол намуданд,
- 5% хонаводаҳо маҳсулотҳои мевагӣ истеъмол намуданд,
- 1% хонаводаҳо тухм истеъмол намуданд,
- 6% хонаводаҳо маҳсулотҳои гуштӣ истеъмол намуданд,
- 17% хонаводаҳо маҳсулотҳои ширӣ истеъмол намуданд.

Тавсияҳои тадқиқоти гузаронидашуда:

- Амалӣ намудани барномаҳо баҳри дастгирии амнияти озуқаворӣ оилаҳои камбизоат, бахусус дар минтақаҳо, ки дорои заминҳои лалӣ ҳастанд,
- Дар якҷоягӣ ва мунтазам механизми назорат кардани амнияти озуқаворӣ аз тарафи гурӯҳи РЕАКТ ба роҳ монда шавад.

Натиҷаҳои тадқиқоти мазкур дар воҳӯриҳо пешниҳоди намоёндагони созмонҳои бонуфуз ба монанди Ташкилоти Умумиҷаҳонии Озуқаворӣ, Созмони Милали Муттаҳид ва дигарон гардонидани шуд, ки баҳри беҳтар гардонидани вазъи амнияти озуқаворӣ саҳмгузорӣ намоёнд.

4. Ахборот аз тарафи шарикон

Муҳаммад Салим, Роҳбари ташкилоти Оксфам баромад карда қайд намуд, ки гурӯҳи РЕАКТ яке аз гурӯҳҳои муҳим ба шумор меравад. Чуноне, ки офатҳои табиӣ ҳамеша мардумро таҳдид менамояд. Инчунин, тағйирёбии иқлим таъсири худро ба дигар кишварҳои дунё расонида истодааст. Соли гузашта мардуми шаҳри Кӯлоб аз омадани оби сел зарар дида буд ва гурӯҳи РЕАКТ дар қорҳои кӯмакрасонӣ ва фаъолиятҳои ҷамоаҳангсозӣ нақши муҳимро иҷро намуд.

Солҳои 2010-2011, ташкилоти Оксфам дар якҷоягӣ бо Ситодҳои Ҳолатҳои Фавқулодда лоиҳаи ДИПЕКО 6-ро дар 13 деҳаҳои ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ, Темурмалик, Булҷувон ва Фархори минтақаи Кӯлоб амалӣ намуд. Умед дорем, ки дар барномаҳои минбаъда ҳамкории худро идома диҳем. Ҷамаи ташкилотҳо ва ҳадамотҳои давлатӣ якҷоя бояд гурӯҳи РЕАКТ-ро дастгирӣ намоем.

Ибрагимов Мирзо, Ҷонишини Менечери ташкилоти Миссияи Шарқ маълумот дод, ки дар доираи лоиҳаи Равобити ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон фаъолиятҳои зерин пеш бурда шуд. 11 машқҳои эвакуатсионӣ дар байни аҳолии деҳаҳои ҳадафнок гузаронида шуд. Инчунин, барои беҳтар кардани роҳҳои эвакуатсионии деҳот дастгирӣ карда шуд. Дар ин машқҳо меҳмонон аз Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ташриф оварда, иштирок намуданд. Онҳо аз таҷрибаҳои ин минтақаҳо омӯхтанд ва умед аст, ки онҳо ин таҷрибаҳоро дар қорҳои худ мустақилона истифода хоҳанд бурд.

Валиҷон Раноев, намоёндаи Созмони Милали Муттаҳид аз шаҳри Душанбе дар маҷлиси гурӯҳи РЕАКТ-и минтақаи Кӯлоб иштирок намуд. Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид бо мақсади пурқувват гардонидани маҳорату малакаи гурӯҳи зудамали воқуниши гурӯҳи РЕАКТ-и минтақаи Кӯлоб таҷҳизотҳои қорӣ ба монанди 1 адад компютери ноутбук, 1 адад камераи суратгирӣ ва 4 адад фонус таъмин намуд. Ҷамаи аъзоёни гурӯҳи РЕАКТ имконияти истифода бурдани ин таҷҳизотҳоро доранд. Инчунин қайд намуд, ки як омӯзиш дар нақша гирифта шудааст барои дуруст истифодабарии ин таҷҳизотҳо, ки он дар моҳи январ ва ё аввали моҳи феввали соли 2012 дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.

Намоёндагони гурӯҳи РЕАКТ-и минтақаи Кӯлоб миннатдории худро ба Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид барои таъмин намудани таҷҳизотҳо баён намуданд.

Абдулвоҳидов Носир, котиботи гурӯҳи РЕАКТ қайд намуд, ки аз тарафи ташкилоти Оксфам ба Ситодҳои Ҳолатҳои Фавқулоддаи ноҳияи Фархор ва Темурмалик як адади компютерҳои корӣ тақдим карда шуд, баҳри самаранок пеш бурдани корҳои онҳо мусоидат хоҳад кард.

5. Дигар масъалаҳо

Аз иштирокчиён хоҳиш карда шуд, ки барои рӯзномаи маҷлиси ояндаи гурӯҳи РЕАКТ, пешниҳодҳои худро пешакӣ ба котиби маҷлиси гурӯҳи РЕАКТ ва Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании минтақаи Кӯлоб расонанд.

Маҷлиси навбатии гурӯҳи РЕАКТ рӯзи 27-уми январӣ соли 2012, Панҷшанбеи охири моҳ дар идораи Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании минтақаи Кӯлоб ба нақша гирифта шудааст.

6. Пешниҳодҳо:

- Дар маҷлисиҳои минбаъда намоёндогони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷалб карда шаванд,
- Дар маҷлисиҳои гурӯҳи РЕАКТ доимо шахсони масъули ташкилотҳо ва хадмотҳои давлатӣ иштирок намоёнд.
- Тадқиқоти зудамал оид ба амнияти озуқаворӣ бо ташаббуси ташкилоти Оксфам такроран як маротиба дигар дар моҳи мартӣ соли 2012 гузаронида шавад. Чунки бахус аз моҳҳои март то июн вақти мушкิลӣ ва камшавии захираҳои озуқаворӣи хонаводаҳо ба ҳисоб меравад.
- Натиҷаҳои тадқиқоти ташкилоти Наҷоти Кӯдакон оид ба амнияти озуқаворӣ низ дар маҷлисиҳои минбаъдаи гурӯҳи РЕАКТ муаррифӣ гардонида шавад.
- Деҳқонон барои кишти такрорӣ қардан дар заминҳо сафарбар карда шаванд, то ки ду се маротиба дар давоми як сол аз заминҳо ҳосили фаровони маҳсулотҳои кишоварзӣ ба даст оварда шавад.

Замимаи № 1: Рӯйхати иштирокчиён

Ному насаб	Ташкилот	Телефон	Почтаи электронӣ
Неъматов Рамазон	СХФ ва МГ- и минтақаи Кӯлоб	919 52 82 13	
Розиқов Шодичон	СХФ ва МГ- и минтақаи Кӯлоб	918 48 86 13	
Муҳаммад Салим	Оксфам, шаҳри Кӯлоб	918 98 56 17	msalim@oxfam.org.uk
Самиев Мирзомурод	Оксфам, шаҳри Кӯлоб	918 98 56 21	msamiev@oxfam.org.uk
Абдулвоҳидов Носир	Оксфам, шаҳри Кӯлоб	918 69 55 25	nabdulvohidov@oxfam.org.uk
Ибрагимов Мирзо	Миссияи Шарқ, шаҳри Кӯлоб	951 92 44 61	DP-manager2@miseast.tojikiston.com
Раноев Валиҷон	БРСММ, шаҳри Душанбе	985 13 03 60	
Олимов Зайниддин	Ҷамъиятии Ҳилоли Аҳмар	988 60 44 33	
Ҳикматов Назрулло	Раёсати тандурусти минтақаи Кӯлоб	951 54 53 32	
Ҳақназаров Носир	Раёсати маорифи минтақаи Кӯлоб	917 27 03 04	
Давлатов Бобоназар	Коалитсияи Ҷамоати Даҳана	985 13 03 60	
Валиев Саъдулло	Сардори Коалитсия	988 03 85 58	
Давлатшоев Амиршо	Коалитсияи Пахтакор 2	985 96 80 69	
Латифов Сайчамол	Коалитсияи Пахтаобод	985 42 42 29	